

ВИЧ/СПИД чи мебошад?

ВИЧ (вируси норасоии масунияти бадани инсон) низоми муҳофизати инсонро ҳалалдор менамояд ва имконияти муқовимати ўро ба ҳар гуна бемориҳои сирояти (сил, илтиҳоби пардаҳои майна, илтиҳоби шуш, бемориҳои занбурӯғи пуст ва ғайра) коста месозад, ки ин ба СПИД (бемории пайдоиши норасоии масуният) оварда мерасонад. Дар ҳолати таъбабат нанабудан, чунин вазъият марговар мебошад.

ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями»
Шаһри Челябинск, кӯчаи Шуминская, 16
Вақти кори: аз 08.00 то 15.00, дигар рӯзҳо кори 12.00-12.30
(ба ғайр аз рӯзҳои шанбе ва якшанбе)
Додани шаҳодатнома: аз 13.00 то 15.00

МУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева»
Центр профилактики и борьбы со СПИДом»
Шаһри Магнитогорск, кӯчаи Чкалова, 44
Вақти кори: аз 09.00 то 13.00, дигар рӯзҳо кори 12.00-13.00
(ба ғайр аз рӯзҳои шанбе ва якшанбе)
Додани шаҳодатнома: аз 09.00 то 15.00

ВИЧ/СПИД:

ВИЧ (Вируси норасоии масунияти бадани инсон)/СПИД
(бемории пайдоиши норасоии масуният):
шаҳрванди хориҷи чиро бояд донанд



Рохҳои сирояти ин бемори

Чи тавр ВИЧ сироят мегардад (алоқа бо ашхоси хавфнок)	Чи тавр худро аз сирояти ВИЧ эмин нигоҳ дошт (алоқа бо ашхоси эътимодноқ)
Ҳангоми ҳама гуна алоқаи ҷинсӣ бе истифодаи рифола (презерватив)	Истифодаи намудани рифола (презерватив) дар мавриди алоқаи ҷинсӣ
Тавассути хун (вакоти ба хуни шахси бо ВИЧ сироятшуда расидан)	Истифодаи асбобҳои безараргардонидашуда ва инфиродӣ вақти доругузаронии дохили рағҳо ва мушакҳо, ҳолқуби, зиннат додани пусти бадан бо ҳалқаи авузварҳо.
Аз модари бо ВИЧ сироятгашта ба фарзандаш	Гузариши тибқи ҳамаи талаботҳои тиббӣ ва сариваксини дар марҳилаҳои ҳамаҷонибаи таваҷҷуҳ ба рузҳои аввали ҳаёти тифл хатарии сирояти кӯдакҳо бо ВИЧ то 2% коэфф. камнамоӣ

Дар бадани инсон ВИЧ дар ҷузъҳои зерин вучуд дорад:	Дар бадани инсон ВИЧ дар ҷузъҳои зерин вучуд надорад:
• Хун • Нутфа • Тарашшунҷоти фарҷ • Шири сина	• Ашк • Оби даҳон • Арақи бадан • Пешоб Агар дар онҳо омехта ба ҷашм намоёни хун вуҷуд надарошад

Дар қадом ҳолат ВИЧ сироят намегардад
• Вақти атса задан ва сулфа қардан • Вақти истифода аз зарф, либос, ҷойпуш, нишастгоҳи ҳаллоқ, олатҳои меҳнат, ҳавз ва ҳаммом • Тавассути газидани ҳомушак, кана, шабуш, пашша ва дигар ҳашарот • Вақти дастфушурдан, ба оғуш кашидан ва буса намудан

ИНРО ДОНИСТАН МУҲИМ АСТ!

Чи тавр бояд фаҳмид, ки шахсе бо ВИЧ сироят шудааст ё не?

Аз руи шахсият номумкин аст, сироятшуда будани шахсро бо ин инфекция муайян намудан мумкин нест. Вирус дар бадани инсон бе зуҳуроти ягон нишона ва аломат вучуд дошта метавонад. Вучуд доштани бемор чун танҳо тавассути таҳлили лаборатории ВИЧ муайян мешавад.

Марҳилаи аввал ва ноаёнӣ сироят

Ин марҳилаест, ки шахс бо вирус сироят гаштааст, аммо ҷисмҳои бегона дохили бадани инсон ҳоло ба вуҷуд наомадаанд ва таҳлили тиббӣ натиҷаи манфӣ медиҳад. Шахс метавонад оиди сироят гаштанаш беҳабар бошад ҳамин тавр дигаронро сироят намояд. Чунин ҳолат то як сол метавонад давом ёбад, барои ҳамин тавсия мешавад, ки баъди алоқаи хавфнок, шахс 3 маротиба: баъди 3, 6 ва 12 моҳ, хун супориданаш лозим аст.

Супоридани хун барои таҳлили инфекцияи ВИЧ аз тарафи тамоми шахрвандони хориҷӣ, ки ба Федератсияи Русия омадаанд, чи зарурат дорад?

Барои ба даст овардани шаходатномаи байналхалқӣ, ки ҳуқуқҳои зеринро медиҳад:

- гирифтани иҷозатномаи зисти муваққати дар вилояти Челябинск;
- гирифтани ҳуҷҷати зист дар вилояти Челябинск;
- гирифтани иҷозатномаи қор дар вилояти Челябинск.

Пеш аз гузаштани таҳлили ВИЧ дар ягон ташкилоти тиббӣ, бовари ҳосил намоед, ки ба Шумо шаҳодатнома (на маълумотнома) оиди гузаштани муоинаи ҷисмҳои бегона ба ВИЧ дода мешавад

Тартиби супоридани хун

Шумо назди табиби беморҳои сирояти (ёвари табиб) барои машварати пеш аз санҷиши меравед. Табиб ба шумо оиди чи будани инфекцияи ВИЧ, роҳҳои сирояти он ва чи гуна худро аз ин бемори эмин нигоҳ доштан, маълумот медиҳад. Табиб ба Шумо саволҳое, ки барои муайян сохтани дараҷаи хавфи сироят шудани Шумо бо ВИЧ, зарур мебошанд, медиҳад.

Баъдан, шумо бауто қи муолиҷа мегузаред

ва аз рағ хун месупоред. Тамоми асбобҳои хунгири як маротиба истифода мешаванд, барои ҳамин дар ин маврид Шумо аз сироят шудан эмин мебошед.

Гирифтани натиҷаҳои таҳлил

Барои фаҳмидани натиҷаҳои таҳлил, баъди гузаштани 3-5 рӯзи ё ба он ташкилоти тиббӣ, ки дар он хун супоридед, муроҷиат намоед.

ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
 Шаньри Челябинск, кӯчаи Шуминская, 16
 Вақти қори: аз 08.00 то 15.00, дигар рузҳо қори 12.00-12.30
 (ба ғайр аз рузҳои шанбе ва якшанбе)
 Додани шаходатнома: аз 13.00 то 15.00

МУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева»
 Центр профилактики и борьбы со СПИДом»
 Шаньри Магнитогорск, кӯчаи Чкалова, 44
 Вақти қори: аз 09.00 то 13.00, дигар рузҳо қори 12.00-13.00
 (ба ғайр аз рузҳои шанбе ва якшанбе)
 Додани шаходатнома: аз 09.00 то 15.00